

Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикий ва компютерӣ (6D070501 – таъминоти математикий ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ) пешниҳод карда шудааст.

Кори диссертационӣ ба масъалаҳои назариявӣ ва амалии моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компютерии маҳаллий бахшида шудааст. Мақсади асосии тадқиқот таҳлили ҳамаҷонибай ташкили шабакаҳои компютерӣ, таҷхизоти онҳо, топологияҳои пайвасткунии элементҳои шабака ва моделсозии риёзии фаъолияти шабакаҳои компютерӣ мебошад. Масъалаҳои илмии дар диссертатсия баррасишуда аз диidi гузориш, методи таҳқиқ ва натиҷаҳои бадастомада корректӣ ва боэътиҳод мебошанд. Равишҳо, методҳо ва моделҳои дар диссертатсия истифодашуда имкон медиҳанд, ки натиҷаҳои ҳосилгардида ба таври васеъ амалӣ гарданд. Татбиқи натиҷаҳо имкон медиҳад, ки шабакаҳои компютерӣ (аз ҷумла шабакаҳои компютерии донишгоҳӣ) самаранок истифода бурда шаванд.

Якчанд бартарии диссертатсияро номбар мекунем.

Аввалан, сарчашмаҳои библиографии истифодашуда аз диidi илмӣ синфбанӣ карда шудаанд. Имконият аст, ки дар оянда тадқиқотчиён метавонанд аз библиографияи ҷамъовардаи Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ, баҳусус аз сарчашмаҳои бо забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ ба табъ расида истифода баранд. Соnӣ, таҳлили шабакаҳои компютерии донишгоҳӣ, ки дар боби 3-и диссертатсия мавриди омӯзиш қарор гирифтааст ва чунин тадқиқот бори аввал гузаронида шудааст, метавонад чун намунаи кори ахборотиву

ириботӣ дар донишгоҳои Тоҷикистон ва Афғонистон мавриди татбиқ қарор гирад. Инчунин дар асоси моделҳои риёзии стоҳастикӣ дар боби 4 пешниҳодшуда, ки нахустин натиҷаҳо дар ин самт маҳсуб мешаванд, имкон дорад барномаҳои стандартии марбута коркард гарданд. Натиҷаҳои дар боло овардашуда моҳияти илмии кори диссертациониро ташкил медиҳанд.

Бояд қайд кард, ки кори диссертационӣ аз камбуҷиҳо холӣ нест. Аз ҷумла, аз мундариҷаҳои автореферат фаҳмо нест, ки тавассути қадом метод модели ҳаттии стоҳастикӣ фарқӣ тадқиқ карда мешавад.

Норасогии қайдгардида арзиши баланди умумии кори диссертациониро ҳалалдор намекунад. Дар умум, кори диссертационии Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ» ҷавобгӯи талаботи КОА дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда натиҷаҳои нави илмиро дар самти шабакаҳои компьютерӣ дарбар мегирад. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки үнвонҷӯ Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ сазовори үнвони илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисоси «Моделсозии математикий ва компьютерӣ» мебошад.

Н.и.ф.м., дотсенти кафедраи ТИК-и
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи С.Айнӣ:

Имзои дотсент Ҳамидов Б.-ро
тасдиқ мекунам., Сардори раёсати
кадрҳо ва корҳои маҳсуси
ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ:

Ҳомидов Б.

Мустафозода А.



Такриз

Ба автореферати диссертатсияи Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компьютерӣ (6D070501 – таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компьютерӣ) пешниҳод карда шудааст.

Кори диссертационӣ ба тадқики шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ баҳшида шудааст. Дар он тавсифи илмии мағҳуми шабакаи маҳаллӣ ва хосиятҳои он, баррасии соҳтори шабакаҳои локалии компьютерӣ, таҳлили ҳадафи асосии ин шабакаҳо ва топологияи онҳо, ситетаи идоракуни стохастикӣ ҳатти ғайристатсионарӣ дар шабакаҳои локалии компьютерӣ ва тадқики паҳншавии коди заравар дар фрагментҳои система ва интихоби усули эпидемиологӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Муаллифи кори диссертационӣ тавонистааст, ки ба як қатор масъалаҳои мубрами ин самти технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ рӯшаний андозад.

Боби якӯми кори диссертационӣ ба таҳлили сарчашмаҳои библиографии истифодашуда баҳшида шудааст. Дар он маводи библиографӣ ба ду гурӯҳ чудо шудааст. Ба гурӯҳи аввал сарчашмаҳое шомиланд, ки дар онҳо аз боби саҳтафзор ва нармазори шабакаҳои компьютерӣ сухан меравад.

Гурӯҳи дуюми манбаъҳои библиографӣ ба масъалаҳои моделсозии риёзии шабакаҳои компьютерӣ баҳшида шудааст. Кори пурмашаққат ва ҷустуҷӯи ҷузъиёти натиҷаҳои муҳакқиқон, ки тӯли чандин даҳсола ба ин самти илм машғул мебошанд, бомуваффақият ба ичро расидааст.

Боби дуюми диссертатсия аз масоили татбиқи шабакаҳои компьютерӣ дар ташкилоту идораҳо, истифодаи он аз ҷониби шахсони воқеӣ, шабакаҳои бесим ва ҷанбаҳои иҷтимоии истифодаи шабакаҳои компьютерӣ, самти техникии рушди шабакаҳои компьютерӣ (пахши васеъ ва интиқол аз нуқта ба нуқта), моделҳои меъмории шабакаҳо иборат мебошад. Асосан ду навъи меъмории OSI ва TCP/IP таҳлил карда шудаанд.

Боби сеюми кор ба таҳлили системаҳои иттилоотиву иртиботӣ ва идоракуни шабакаҳои компьютерӣ дар донишгоҳҳо ва зерсохторҳои онҳо иртибот дорад. Масъалаи номбурда ба таври хеле мушахҳас дар мисоли Донишгоҳи Форёби Афғонистон таҳлил гардида, барои роҳандозии он барномаи нави компьютерӣ дар муҳити CISCO таълиф карда шудааст. Барномаи номбурда аз ҷониби Маркази миллии патентии Тоҷикистон бо шаҳодатномаи муаллифӣ ҳамчун захираи интеллектуалий ба қайд гирифта шудааст.

Дар боби ҷорӯми диссертатсия ду модели риёзӣ пешниҳод карда шудаанд, ки яке аз онҳо системаи идоракуни стохастикӣ фаъолияти шабакаҳои компьютерӣ буда, дигараш ба таҳлили раванди паҳншавии кодҳои зараровари вирусӣ ва усули эпидемиологии мубориза бо онҳо бахшида шудааст.

Ҳамин тарик, дар кори диссертационӣ ҷараёни автоматикунони ҷойҳои кории кормандони муассисаҳо ва ташкилотҳо, методҳо ва усулҳои қабули ҳалҳои идоракунӣ бо мақсади таъмини пурра ва оперативии ахборот коркард шудааст. Ба ғайр аз ин, ҳали оптималии системаи стохастикӣ идоракуни ёфта шуда, ҷараёни паҳншавии кодҳои вирусӣ таҳлил шудааст.

Матни автореферати диссертатсия аз камбузиҳои имлой холӣ нест. Масалан, дар расми З дар якчанд ҷо ба ҷои калимаи «физикӣ» калимаи

«физкий» омадааст. Инчунин дар расми 4-и автореферат номи шабакаҳои факултавӣ хонда намешаванд.

Камбудиҳои нишондодашуда арзиши умумии кори диссертациониро паст наменамояд.

Дар умум, кори диссертационии Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ дар мавзӯи «Баъзе масъалаҳои амсиласозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ» ба талаботҳое, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба диссертасияҳо барои дарёғти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) муайян карда шудаанд, ҷавобгӯ мебошад.

Хулоса карда таъкид менамоем, ки кори диссертационӣ дар сатҳи баланди илмӣ навишта шудааст ва унвонҷӯ Аҳмадӣ Фулом Саҳӣ сазовори унвони илмии доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компютерӣ (6D070501 – таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компютерӣ) мебошад.

Декани факултети технологияҳои
иттилоотӣ ва интеллекти сунъии
Донишгоҳи технологий Тоҷикистон,
н.и.ф-м., и.в. дотсент

Зарифбеков М.Ш.

Имзои Зарифбеков М.Ш –ро тасдиқ менамоям:
Мудири шӯбайи кадрҳо ва корҳои маҳсуси ДТТ

Н.А. Бухориев



ТАҚРИЗ
**ба автореферати Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ дар мавзӯи “Баъзе масъалаҳои
моделсозии ахборотӣ ва риёзии шабакаҳои компьютерӣ”**

Дар кор шабакаҳои маҳаллии компьютерӣ мавриди тадқиқ қарор гирифта, дар он тавсифи илмии мағҳуми шабакаи локалий ва хосиятҳои он, баррасии соҳтори шабакаҳои локалии компьютерӣ ва таснифи онҳо, таҳлили ҳадафи асосии ин шабакаҳо ва топологияи онҳо, системаи идорақунии стоҳастикӣ ҳаттии ғайристатсионарӣ дар шабакаҳои локалий ва тадқики паҳншавии эпидемияи вирус ва интиҳоби методи эпидемиологӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Қайд кардам лозим аст, ки ҳар як давлати мустақил бояд дорои шабакаҳои худи бошад, ва дар ҳолатҳои набудани шабакаҳои глобалии алоқа, давлат осебазир намешавад.

Дар шароити Тоҷикистон, ки аз ҷиҳати ҷойгиршавии ҷуғроғи нокуллай аст, мавҷудияти шабакаҳои локалий, ки якчанд компьютерро муттаҳид намуда ва ба корбарон имкон медиҳад, ки захираҳои компьютерҳо, инчунин дастгоҳҳои канории ба шабака пайвастшударо (принтерҳо, плоттерҳо, дискҳо, модемҳо) мубодила кунанд, ки яке аз роҳҳои ҳалли мушкилоти ҳукумати электронӣ шуда метавонад.

Ҳангоми таҳлили авトレферат чунин пешниҳод дорам:

Дар кор пурра механизми бехатари интиқоли маълумот, яъне тарзи ҳифзи маълумот ҳангоми интиқол шарҳ дода нашудааст, хуб мешуд ба ин масъала рӯшани андохта мешуд.

Ба ҳама ин нигоҳ накарда, кор дорои аҳмияти илмии амиқ буда, докторонт Аҳмадӣ Ғулом Саҳӣ сазовори дараҷаи доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Моделсозии математикӣ ва компьютерӣ ва (6D070501 – Таъминоти математикӣ ва барномавии мошинҳои ҳисоббарор, мұchtамаъҳо ва шабакаҳои компьютерӣ) мебошад.

Доктор PhD, мудири шуъбаи
инноватсия ва нашрияҳои илмии
ДДТ ба номи акад. М.С. Осимӣ



Каюмов М.М.